

## 45676 - Кафора (товор, ҷарима)-и қасам бо тафсил чист?

### савол

Хоҳиш мекунам, ки кафораи қасамро муфассал баён намоед.

### Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Аллоҳ таъоло кафораи қасамро дар Қуръон чунин баён кардааст:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامٌ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيْكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَخْرِيزُ رَقَبَتِهِمْ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةً أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذِلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .} المائدة / 89

"Аллоҳ таъоло шуморо ба сабаби қасамҳои бехудаатон бозхост намекунад. Вале ба сабаби шикастани савгандҳое, ки ба қасд меҳӯред, бозхост мекунад. Пас кафораи он ҳӯрок додан ба даҳ мискин аст аз ғизои миёнае, ки ба хонаводаи хеш меҳӯронед ё пӯшиши онҳо, ё озод кардани як банда ва ҳар кӣ наёбад, се рӯз рӯза доштан. Ин кафораи қасамҳои шумост, ҳар гоҳ, ки қасам ҳӯрдед. Ва савгандҳои худро ҳифз кунед. Аллоҳ оёти худро барои шумо инчунин баён мекунад, бошад, ки шукргузор бошед". (Сураи Мойда: 89).

Дар инчо инсон байни се чиз ихтиёр дорад:

1. Ҳӯрок додан ба даҳ нафар мискинон аз ҳӯроки миёнае, ки хонаводаашро меҳӯронад. Ба ҳар як мискин нисфи соъ, аз ҳӯроки он кишвар медиҳад, ба монанди биринҷ ва дигар (ҳӯрокҳое, ки дар он кишвар ҳамчун ҳӯрок истифода мешавад), ки андозаи он тақрибан якуним килограмм мебошад. Агар (мардуми он кишвар) одат дошта бошанд, ки ҳамроҳи биринҷ, ҳӯроке ба монанди ҳӯришт бихӯранд, пас шоиста аст, ки ҳамроҳи биринҷ, ҳӯришту гӯшт бидиҳанд. Агар даҳ мискинро якҷо ҷамъ карда, ба онҳо ҳӯроки нисфирузӣ ё ҳӯроки бегоҳӣ бидиҳад, кифоя аст.

2. Либос додан ба даҳ мискин. Яъне ба ҳар мискин либосе медиҳад, ки бо он намоз хонда тавонад. Ба мардон куртаи дароз (куртаи дарозе, ки мардуми араб мепӯшанд) ё изору ридо (яъне шиму курта) ва ба занон куртаи дароз ва сарбанд (рӯймол) додан мумкин аст.

3. Озод кардани як ғуломи мусулмон.

Агар инсон чизе аз онро пайдо нанамояд, пас бояд се рӯз пайдарпай рӯза бигирад.

Ҷумҳури олимон бар инанд, ки кафораро бо пул парҳоҳт намудан дуруст нест.

Ибни Қудома (раҳмати Аллоҳ бар ў бод) мегӯяд:

"Дар кафора арзиши хӯрок ё либосро пардоҳт кардан ҷоиз нест, зоро Аллоҳ хӯрокро зикр кардааст, пас кафора ба ғайри он ҳосил намешавад. Аллоҳ байни се ҷиз ихтиёр додааст. Агар пардоҳти арзиши он (бо пул) ҷоиз мебуд, ихтиёр ба ин се ҷиз маҳдуд намешуд". Поёни сухан.

Китоби "Ал-Муғнӣ" (11/256).

Шайх Ибни Боз (раҳмати Аллоҳ бар ў бод) мегӯяд:

"Бояд кафора хӯрок бошад, на пул, зоро ин ҷизест, ки дар Қуръони Карим ва суннати паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) омадааст. Вочиб он аст, ки нисфи соъ, ки тақрибан якуним килограм аст, аз хӯроки маъмулии он кишвар, ба монанди хурмо ё гандум ё ҷизи дигар бидиҳад, агар ба онҳо хӯроки нисфирӯзӣ ё хӯроки бегоҳӣ бидиҳӣ, ё ба онҳо либосе, ки бо он намоз хонда тавонад, яъне куртаи дароз ё изору ридо (яъне шиму курта) кифоя аст". Поёни сухан.

"Фатово исломия" (3/481).

Шайх Ибни Усаймин (раҳмати Аллоҳ бар ў бод) мегӯяд:

"Агар инсон ғуломе барои озод кардан ва хӯроку либосе пайдо накунад, пас дар ин ҳолат се рӯз рӯза мегирад ва ин се рӯз пайдарпай аст, ки набояд байни онҳо канда

шавад".

"Фатово манори-л-ислом" (3/667).